

ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗИ ДАРОМАД
барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
намояндагиҳои дипломатии (консулии) давлатҳои хориҷӣ ва
намояндагиҳои ташкилотҳои байналмилалӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

1 РМА	<input type="text"/>	2 РЯМ	<input type="text"/>
3 РСБ	<input type="text"/>	4 РИС	<input type="text"/>
5 Номи пурраи андозсупоранда	<input type="text"/>		
6 Намуди Эълomia (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад):	Ибтидоӣ <input type="checkbox"/>	Навбатӣ <input type="checkbox"/>	Иловагӣ <input type="checkbox"/>
	Барҳамдиҳӣ <input type="checkbox"/>		
7 Давраи андоз	<input checked="" type="checkbox"/> А Семоҳа <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Б Сол <input type="text"/>	

Тавсияҳо барои пур кардан

- барои кӯмак аз Тартиби пур кардани Эълomia мазкур истифода намоед
- Эълomiaро бо хуруфоти ҷойӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро холӣ монед
- хангоми пур кардан ручкаи сакқодори ранги сӣҳчадоштаро истифода намоед
- маблағҳоро бо сомонӣ нишон диҳед

Қисми I. Манбаи андоз

Рамзи сатр	Номгӯи даромадҳо	Маблағ
001	Ҳама гуна пардохтҳо, маъфиятҳо ё подошҳо-даромадҳо ҳамагӣ: аз ҷумла: - даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат дода шудаанд - даромадҳо аз фаъолияте, ки меҳнати кироя ҳисоб намешавад - ҳама гуна даромадҳои дигар	<input type="text"/>
002	Тасҳеҳи даромади умумии шахси воқеӣ: аз ҷумла, - даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди саҳмияҳо (дивидендҳо), фойзо, бурдҳо, роялти ва дигар даромадҳо гирифтаи шахси воқеӣ	<input type="text"/>
003	Даромади умумӣ баъд аз тасҳеҳ (сатри 001-сатри 002)	<input type="text"/>

Қисми III. Ҳисобкунии андози даромад


Рамзи сатр	Тарзи ҳисобкунӣ	Маблағ
004	Даромади дар моҳи ҳисоботӣ гирифташуда	<input checked="" type="checkbox"/> Б <input type="text"/>
005	Маблағи андози ҳисобшаванда аз даромади андозбандишаванда (сатри 008 –тарҳкуниҳои шахсӣ, то 140 сомонӣ 8 фойз, зиёда аз 140 сомонӣ 13 фойз)	<input type="text"/>

Қисми IV. Ҷавобгари андозсупоранда

Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар хамин Эълomia дарҷгардида тибқи санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Роҳбар _____ Имзо _____

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Сармуҳосиб _____ Имзо _____



Санаи пешниҳоди Эълomia

 рӯз моҳ сол

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!
Кайд оиди қабули Эълomia _____

Аз худудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Нозирӣ Эълomiaро қабул намуда _____ Имзо _____



Санаи қабули Эълomia дар мақомоти андоз

 рӯз моҳ сол

Рамзи мақомоти андоз

**Тартиби пур кардан ва пешниҳод намудани
эълومияи андоз аз даромад барои шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар намояндагиҳои
дипломатии (консулии) давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои ташкилотҳои байналмилалӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд**

1. Варакаи эълумияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 8 моддаи 158 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.
2. Мутобиқи талаботи қисми 2 моддаи 156 Кодекси андоз эълумияи мазкур дар мӯҳлати на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз симоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.
3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар эълумия чунин маълумот дарч карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълумияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

Қисми II. Манбаи андоз

- дар сатри 001, маблағи ҳама гунна пардохтҳо, манфиатҳо ё подошҳо, яъне даромадҳо (ҳамагӣ), аз он ҷумла:
 - даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат дода шудаанд;
 - даромадҳо аз фаволият, ки меҳнати кироия ҳисоб намешаванд;
 - ҳамагуна даромадҳои дигар, дарч мегардад.
- дар сатри 002, даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди сахмияҳо (дивидентҳо) фоизҳо, бурдҳо, роялти ва дигар даромадҳои гирифташудаи шахсони воқеӣ, ки қаблан андози он дар манбаи пардохт нигоҳ дошта шудааст, дарч мегардад;
- дар сатри 003, даромади умумӣ баъд аз тасҳеҳ (сатри 001 – сатри 002) дарч мегардад.

Қисми III. Ҳисобкунии андози даромад

- дар сатри 004 аз даромади дар моҳи ҳисоботӣ ба даст гирифташуда,
- дар сатри 005 андози даромад ба назар дошти тарҳкунии шахсӣ (40 сомонӣ) аз маблағи то 140 сомонӣ 8 % ва зиёда аз он бо меъёри 13% ҳисоб карда шуда дарч карда мешавад

Эзоҳ: Маълумоти дар қисми III. аз Шаклҳои 01.02. ва 01.03., ки ба маҳаллҳои воҳидҳои алоҳида пешниҳод шудааст, оварда мешавад.

Қисми IV. Ҷавобгарии андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълумияи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия ва санаи қабли он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю дониста ба эълумия дохил кардани маълумотҳои тахрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.